

ЗИЁРАТГОҲХОИ ЗАРХОНА

(Аввалиш
дар саҳ.3).

ХОЧА

Дар бораи ному наасби аслии пурраи Хоча Бузург мавъумот нест. Халқ ба ин мазор ихлосу эхтироми баланд додад. Ибораи Хоча Бузург алломати шахси муҳттарам, донишманди дин, зоҳиду порсоею мөфармонанд, ки тарки дунё кардааст. Дар Хоча Бузург низ дегу косаю табак,.. хаст ва мардум ба ин ёмо да, тилловат ва дуо мөхонанд.

Домулло Шоҳмурод ибни Абдузозик шабона ба ин мазор рафта тилловату муночот мекардаанд.

ҲАЗРАТИ ЭШОН

Аз Зархона ба болои деҳа, ба тағриғ шимол роҳ пеш гиред, мавзеи Кандук намоён мешавад. Дар оғтобнишини он қабристони Ҳазрати Эшон чойгир шудааст. Аз Зархона тақрибӣ яксоата роҳ аст.

Масоҳати қабристон аз 10 сотих зиёд буда, дар он қабри алоҳидан атрофаш сангдевор гирифташуда ҳаст,



ки онро гӯри Ҳазрати Эшон мегӯянд. Атрофи қабристон солҳои 1979 ва 1980 бо ташаббуси мадди ҳайроҳ Ҳакимӣ Муродов бо тӯри симин печонид, шудааст. Ному наасби аслии Ҳазрати Эшон мавъумот нест.

Ҳазрат калимаи эхтиромӣ буда, дар зиқри номи шахсони бузург истифода мешавад. Мавъум аст, ки эшон мавъум домулло, шайҳро дорад. Рӯҳнӣни намоёнро, ки гузаштагонашон ба ҳамин табқа мансубанд, эшон меноманд. Бармеояд, ки Ҳазрати Эшон

аз уламои бузурги замон будаанд. Дар ин маҳал инҷунин зиёратгоҳҳои Ҳоча Сарпӯш дар мавзеи Сари Ҳиной, Ҳочаи Ҳон дар мавзеи Сари Қопат, Биби Нодира дар Қадобаи паси ӯз, маркази Ҳазрати Маҳдуми Ҳанафия Нақшбандӣ дар қабристони деҳа воқеъ мебошанд.

Маҳкам ҶАҲФАРОВ,
омӯзгори мактаби раками 7-уми
ноҳияи Сариносӣ.

Муждаи баҳор Эҳтиром ба бонувон

Баҳор на танҳо фасли нумӯи табииат, сарсабзиву ҳуррамӣ, балки фасли зебой, нафосату шукуроҳист. Басо ҷамъият, ки аввали баҳор бонувон индоранд. Дар Иди байналхалқии бонувон – 8 Март мояр ҳар сол ҳамаи модарон, алаву ҳоҳарони ҳудро самимона табриқ мегӯем. Ба онҳо тамоми ҳушиҳоро ташмани мекунем.

Дар вилояти Чиззакҳам як қатор ҷорабиҳои идонаи доир гардиданд. Ҳокими вилоят саҳми бонувонро дар соҳаҳои гуногун эътироф намуд. Мехнати онҳо ба таври муносиб қадр ёфт. Ба якчанд нафари онҳо мӯкофотҳои олии давлатиро тантанавор супорид. Бози бонувони зиёд баҳори хидматҳои шоёнашон ишони «Мӯътаба аёл»-ро гирифтанд.

Имсол ду нафар гулдуктари ҷиззҳай: донишиҳои Ҳазрати Эшон, Азорбай НАЗАРОВ, ҳабарнигори «Овози тоҷик». Вилояти Чиззакҳам як қатор ҷорабиҳои идонаи доир гардиданд. Ҳокими вилоят саҳми бонувонро дар соҳаҳои гуногун эътироф намуд. Мехнати онҳо ба таври муносиб қадр ёфт. Ба якчанд нафари онҳо мӯкофотҳои олии давлатиро тантанавор супорид. Бози бонувони зиёд баҳори хидматҳои шоёнашон ишони «Мӯътаба аёл»-ро гирифтанд.

Анорбай НАЗАРОВ,
ҳабарнигори
«Овози тоҷик».
Вилояти Чиззакҳам як қатор ҷорабиҳои идонаи доир гардиданд. Ҳокими вилоят саҳми бонувонро дар соҳаҳои гуногун эътироф намуд. Мехнати онҳо ба таври муносиб қадр ёфт. Ба якчанд нафари онҳо мӯкофотҳои олии давлатиро тантанавор супорид. Бози бонувони зиёд баҳори хидматҳои шоёнашон ишони «Мӯътаба аёл»-ро гирифтанд.

Амира Салимова толибаи синфи XI-и мактаби миёнаи рақами 8-уми шаҳри Когон аст. Вай аз ҳурдсолӣ ба варзиш дилбаста, аз дувоздаҳсолагӣ дар мачмӯи варзиши «Нафис»-и шаҳри Бухоро таҳтиро роҳбарии мураббӣ Римма Хоҳлова асрори гимнастикӣ бадеиро меомӯзад.

ШОДИИ АМИРА



Сол барои номзад ба устодии варзиш, се қарат чемпиони Ўзбекистон, узви дастаи якҷакими мамлакат Амира Салимова таъриҳӣ шуд. Ў барои комёбииҳои арзанданд дар равияи адабиёт, санъат, маданият, илм ва таълими байнӣ дуҳтарони соҳибистеъодиҳои мамлакат ба гирифтаҳои Ҷоизай давлатӣ ба номи Зулфия мусъясар гардид. Алҳол шоду ҳурсандии Амира, волидону устодон, ҳешвандону ҳамдиирон поён надорад. Ў бори дигар эъкос намуд, ки азму кӯшишҳои бошуруна ва заҳматҳои пай дар пай бенинча наемондаанд. Амира ният дорад, ки дар оянда ҳамчун үстоди азизаш дар тарбияи варзишгарони боумед саҳм гузорад.

Дар ҳокимиюти вилояти Бухоро қабули навбатии ҳокими вилоят Ботир Зарипов ба амал омад.

Дар он қарип 300 нафар шаҳрвандон, ки аз шаҳру ноҳияҳои вилоят омадаанд, бо масъалаҳои гуногуни ҳуд муроҷиат гарданд. Ҳар барои ҳолаҳои саҳми ноҳияи Абудӯҳоҳӣ Ҷӯрабоев ва роҳбарони се сектор дар бораи ин масъалаҳо ва мавзӯҳое, ки баҳори журналистони блогнависон шавқандонез буданд, мавзумотҳои даққӣ доданд.

Саҳари матбуотии ҳабарнигорони расонандони давлатиҳои маҳаллаҳои вилоят дар вилоят идома ҳоҳад кард.

Куи Яккатут ба ҷалби сармояҳои доҳилву ҳориҷӣ бо оби нӯшӯй таъмин наҳмуди аҳолӣ пешбинӣ шудааст. Барои ба барки доимӣ таъмин кардани аҳолӣ низ корҳои зиёд суръат мегиранд. Аз ҷумла, ба таври иловагӣ панҷ трансформатори қавӣ наబарди гардидааст.

Дар ноҳияи Тошлоқ соҳтани ба истифода супурдани ҳавлиҳои низ идома дорад, ки дорои ҳаҷор соҳтиҳои баландашоҳноро таҳрҳӣ карда буданд. Яке аз ин ҳонаҳо ба қўмаки моллии Ҷонибек осимиёни рушд соҳта шудааст. Шаш ҳонаҳо дигар аз хисоби соҳибкорон бунёд шудаанд.

Масъалаҳои дигаре, ки мавриди таваҷҷӯҳи иштирокчиҳои саҳари матбуотии шаҳрвандони маҳаллаҳои вилоят идома ҳоҳад кард.

Мирзоҳид МИРЗОЕВ,
сармуҳаҳиссиси
бахши Агентии аҳбор
ва коммуникацияҳои
оммавии вилояти
Фарғона.

Дар майдони «Дӯстӣ»-и Душанбе ҷамъият бузурги Наврӯз – суманаки наврӯзӣ бо баландии 30 метр қомат меафрозад. Пахнони он 16 метр ҳоҳад буд, иттилоъ дод як манбаъ аз шаҳрдории Душанбе ба «Азия-Плюс».



Дар ин майдон ҳамчун ин дигар наунаҳои манзараҳои наврӯзӣ, аз қабилии дарҳоҳони мева-дор, гулу гулзорҳои гуногуни ҳуд муроҷиат мекунанд.

Имсол ҷашни миллии Наврӯз дар Тоҷикистон бо қарори Ситоди ҷумҳуриявии мубориза ба корона-вирус бидуни наомиши төвришидӣ аз ҳанӯзӣ мегузарад. Танҳо ҷорабиҳои варзишиҳои ғарбӣ таҳтиро ҳарҷонӣ мегӯанд.

Ин манбаъи шаҳрдорӣ мегӯяд, ки наасби ҷамъият ба ҳамон ҳуд муроҷиат мекунанд. Ҳар барои ҳамон ҳуд муроҷиат мекунанд.

Соли гузашта ҳам дар Тоҷикистон ҳамчунин суманаки наасб қарда буданд.

«Азия-Плюс».

УҚОБ БО БОЛУ ПАРАШ УҚОБ АСТ

ё ҳуд дар шиноҳти ҳешу табор

(Аввалиш
дар саҳ.3).

– Ту одами порсо будӣ, барои чи дӯзахи гашти?

– Ман ба тоату ибодат машғул шуда, – ҷавоб медиҳад, мадди порсо, – аз ҳешовандони дур, ки дар мулки Ҳуросон буданд, ҳолпурсӣ накардаанд.

Аз сабаб онҳо аз ман норозӣ буданду ман бехабар. Аз туҳиҳи мекунам, ки рафта аз номи ман аз онҳо бахшиш пурс, ки аз азоби алим ҳало будаанд.

Ҳарҷанд ин ривоят аст, аммо асоси тарбияӣ дошта, қадр қимати ҳешу таборро ифода менамояд. Аксар дар шиноҳти ҳешу табор бавзан ба ҳаттоҳои роҳ медидҳанд, яке «таго»-ро «амак», «хола»-ро «амма» ва ё барь-акс ба забон мегиранд. Ин ҷо ҳостем то андоze ба шиноҳти ҳешу таборӣ равшанӣ андозон. Тавре ки зикр шуд, ҳешони падариро амаку амма ва ҳешони модариро ҳолаҳо тағо бояд ҳаридаро мегирифт. Баробари ин риштажои ҳешигарӣ, ки давомдор ва васеъ аст, бояд чунин номгӯ карда шавад:

1. Азой як авлод, бояд мадрҳои амаку занҳоро амма гӯянд.

2. Агар волидайн аз як авлод боянд, ғарзандон ба ғарзандони ҳаҷорони ҳамон ҳуд муроҷиат мекунанд.

3. Бобоӣ модарқалон ва падар мадар наздиқони ҳудро чи тавре ки (амаку амма ва ҳагову ҳола) мегӯянд, ғарзандон ва нахбороҳо ҳамонҳо бояд ҳамон ҳуд ба забон гиранд. Вале ғарзандони аммаҳоро, агар аз дигар

факултai филологияи тоҷику ӯзбек Сарифароз Сироҷиддинов ва Мастираунон дар бораи таърихи ҷаҳони Ҳашони Ҳарҷандӣ ҳамон ҳуд муроҷиат мекунанд.

Ҳарҷанд ин дигар наунаҳои манзараҳои наврӯзӣ, аз қабилии дарҳоҳони мева-дор, гулу гулзорҳои гуногуни ҳуд муроҷиат мекунанд.

Ин дигар наунаҳои манзараҳои наврӯзӣ, аз қабилии дарҳоҳони мева-дор, гулу гулзорҳои гуногуни ҳуд муроҷиат мекунанд.

Ин дигар наунаҳои манзараҳои наврӯзӣ, аз қабилии дарҳоҳони мева-дор, гулу гулзорҳои гуногуни ҳуд муроҷиат мекунанд.

Ин дигар наунаҳои манзараҳои наврӯзӣ, аз қабилии дарҳоҳони мева-дор, гулу гулзорҳои гуногуни ҳуд муроҷиат мекунанд.

Ин дигар наунаҳои манзараҳои наврӯзӣ, аз қабилии дарҳоҳони мева-дор, гулу гулзорҳои гуногуни ҳуд муроҷиат мекунанд.

Ин дигар наунаҳои манзараҳои наврӯзӣ, аз қабилии дарҳоҳони мева-дор, гулу гулзорҳои гуногуни ҳуд муроҷиат мекунанд.

Ин дигар наунаҳои манзараҳои наврӯзӣ, аз қабилии дарҳоҳони мева-дор, гулу гулзорҳои гуногуни ҳуд муроҷиат мекунанд.

Ин дигар наунаҳои манзараҳои наврӯзӣ, аз қабилии дарҳоҳони мева-дор, гулу гулзорҳои гуногуни ҳуд муроҷиат мекунанд.

Ин дигар наунаҳои манзараҳои наврӯзӣ, аз қабилии дарҳоҳони мева-дор, гулу гулзорҳои гуногуни ҳуд муроҷиат мекунанд.

Ин дигар наунаҳои манзараҳои наврӯзӣ, аз қабилии дарҳоҳони мева-дор, гулу гулзорҳои гуногуни ҳуд муроҷиат мекунанд.

Ин дигар наунаҳои манзараҳои наврӯзӣ, аз қабилии дарҳоҳони мева-дор, гулу гулзорҳои гуногуни ҳуд муроҷиат мекунанд.

Ин дигар наунаҳои манзараҳои наврӯзӣ, аз қабилии дарҳоҳони мева-дор, гулу гулзорҳои гуногуни ҳуд муроҷиат мекунанд.

Ин дигар наунаҳои манзараҳои наврӯзӣ, аз қабилии дарҳоҳони мева-дор, гулу гулзорҳои гуногуни ҳуд муроҷиат мекунанд.

Ин дигар наунаҳои манзараҳои наврӯзӣ, аз қабилии дарҳоҳони мева-дор, гулу гулзорҳои гуногуни ҳуд муроҷиат мекунанд.

Ин дигар наунаҳои манзараҳои наврӯзӣ, аз қабилии дарҳоҳони мева-дор, гулу гулзорҳои гуногуни ҳуд муроҷиат мекунанд.

Ин дигар наунаҳои манзараҳои наврӯзӣ, аз қабилии дарҳоҳони мева-дор, гулу гулзорҳои гуногуни ҳуд муроҷиат мекунанд.

Ин дигар наунаҳои манзараҳои наврӯзӣ, аз қабилии дарҳоҳони мева-дор, гулу гулзорҳои гуногуни ҳуд муроҷиат мекунанд.

Ин дигар наунаҳои манзараҳои наврӯзӣ, аз қабилии дарҳоҳони мева-дор, гулу гулзорҳои гуногуни ҳуд муроҷиат мек